

## 230969 - Чӣ гуна мусулмон талаби илмро оғоз мекунад?

### савол

Насиҳати шумо ба шахсе, ки меҳоҳад талаби илмро оғоз кунад, чист? Чӣ гуна бояд ин корро анҷом бидиҳад?

### Чавоби муфассал

Ҳамду сано барои Аллоҳ.

Чӣ гуна ба талаби илм оғоз намудани мусулмон, яке аз амалҳои муҳим аст. Пас барои толибilm зарур аст, ки саъю талош намояд, то ибтидои илмомӯзиаш дуруст бошад, то ин ки ба роҳи рост равад ва вақту кӯшиши ў барбод нашавад.

Ҳадаф аз талаби илм он аст, ки мусулмон худ ва дигаронро ислоҳ кунад. Сазовор аст, ки ибтидои толибilm сараввал ба корҳои муҳим барои худаш бошад ва баъд барои шахсоне, ки дар атрофи ў қарор доранд.

### Қадами аввал:

Барои толибilm зарур аст, ки сараввал ба азхуд кардани каломи Аллоҳ шурӯъ кунад, зоро он сарчашмаи асосии дини Аллоҳ таъоло аст. Пас ба қадри тоқату имконияти худ ба азёд намудани Қуръони карим машғул мешавад ва ба фаҳмиданি он чизе, ки аз ёд мекунад, аҳамият медиҳад. Дар ин боб, ўро ба хондани тафсири Шайх Абдурраҳмони Саъдӣ (раҳмати Аллоҳ таъоло бар ў бод) тавсия мекунем, зоро муаллифи ин китоб ба дуруст будани ақидааш машҳур гаштааст ва ҳамчунин тафсири ў бо услуби равон ва осонфаҳмӣ маъруф аст.

Ба толибilm зарур аст, ки дар ин вақт ба хондани ақида ва фиқҳ кӯшиш кунад, зоро ба таъхир гузоштани ин ду мумкин нест, ба хотири эҳтиёҷ доштани толибilm ба ин ду, ҳам барои худ ва ҳам барои насиҳат ва роҳнамоии атрофиёни худ.

Аммо дар бобати ақида бошад, омӯзиши тадриции онро дар фатвои рақами (226903 ) гуфта гузаштем.

Аммо фиқх бошад, беҳтар аст, ки толибilm ба хотири умури зерин омӯзиши мазҳабе, ки дар муҳиташ паҳн ва густариш ёфтааст, оғоз кунад:

1- Барои толибilm пайдо намудани устоди бомаҳорате, ки ӯро роҳнамой мекунад ва ӯро таълим медиҳад, осон мебошад.

2- Таълим гирифтани мазҳаби кишвари худ, толибilmро бар даъват кардани мардуми кишвари худ ба роҳи ҳақ, ёрӣ мекунад, зоро ӯ бо ин роҳ имконият пайдо мекунад, то аз китобҳо ва суханони олимони он кишвар, ҳангоми эҳтиёҷ истифода кунад.

Бинобар ин, дар муҳити худ устоди дар дину илм боэътиимодро ҷустуҷӯ мекунед ва дар назди ӯ ба таълим гирифтани осонтарин матни он мазҳаб шурӯъ мекунед. Устод дидгоҳҳои саҳеҳтарини мазҳабро ба шумо таълим медиҳад ва шуморо ба далелҳои ҳар як масъала ба таври ихтисор, роҳнамой мекунад. Шуморо аз бисёр гуфторе, ки дар ибтидои илмомузӣ фоида надорад, дур мегардонад.

### **Қадами дуввум:**

Бо ҳамроҳии азёд намудани сарчашмаи аввали шариат, ки он Қуръони карим аст, ба азёд намудани сарчашмаи дуввуми шариат, ки ҳадиси паёмбар аст, шурӯъ мекунед. Аввал илми муҳимтарро шурӯъ мекунед, баъд аз он илми муҳимро оғоз менамоед.

Шайх Ибни Усаймин (раҳмати Аллоҳ таъоло бар ӯ бод) гуфтааст:

Ягон китобе, аз китоби Аллоҳ афзал нест ва бародаронамро тарғибу ташвиқ мнамоям, ки ба азёд намудан, фаҳмидан ва амал кардани Қуръони карим аҳамият бидиҳанд. Саҳобагон (Аллоҳ аз онон хушнуд бод) аз даҳ оят намегузаштанд, то ин ки илму амали дар он бударо таълим бигирифтанд, илму амалро якҷоя таълим мегирифтанд.

Баъд аз он ба ҳадисҳои саҳеҳи паёмбар (дуруду паёми Аллоҳ бар ўбод) аҳамият додан лозим аст. Маълум аст, ки ҳадисҳои саҳеҳи паёмбар (дуруду паёми Аллоҳ бар ўбод) бениҳоят зиёданд. Толибилми навомӯз ва ё миёна наметавонад ҳамаи онро азхуд кунад.

Вале метавон ба баъзе китобҳое, ки дар ин боб навишта шудаанд, руҷӯъ намуд, ба монанди китоби "Умдату-л-аҳқом"-и Абдулғаний Мақдисӣ (раҳмати Аллоҳ бар ўбод), китоби "Ал-Арбаъуна-н-нававия"-и Нававӣ (раҳмати Аллоҳ бар ўбод) ва дигар намуд китобҳои муҳтасар. Сипас баъд аз он, китобҳои каме дарустарро шурӯъ мекунад, ба монанди китоби "Булуғу-л-маром" ва "Ал-Мунтақо мин ахбори-л-мустафо". Баъди он, китобҳои ҳадис, монанди китоби "Саҳиҳ"-и Бухорӣ ва "Саҳиҳ"-и Муслимро зиёд меҳонад.

Поёни сухан аз китоби "Мачмуъу фатово ва расоил"-и Ибни Усаймин (26/375-376).

Баъд аз он ки бино намудани пойгоҳи мустаҳками фиқҳро ба охир расондидед ва аз муҳимтарин масъалаҳои ақидавӣ оғоҳӣ пайдо намудед, худро барои чуқур омӯҳтани шариати Аллоҳ ва шинохтани ихтилофот ва чигуна аз байни масъалаҳо, масъалаи дарустарро ихтиёр намудан, омода месозед. Барои чуқур омӯҳтани шариати Аллоҳ, баъзе олатҳо вучуд доранд, ки ба он қўмак мекунанд ва бениёзӣ аз он мумкин нест ва онҳоро улуми олат меноманд. Муҳимтарини онҳо илми сарфу наҳв ва илми усули фиқҳ ва илми ҳадис мебошад.

Дар мавриди илми ҳадис бошад, фатвои рақами (153227 )-ро аз назар гузаронед, зеро дар он фатво чи гуна омӯҳтани илми ҳадис ба таври муфассал баён карда шудааст.

Дар мавриди илми усули фиқҳ беҳтар аст, ки толибilm китобҳои усули фиқҳи мазҳабашро тадриҷан биомӯзад. Аз устоди худ маслиҳат пурсед, ўшуморо ба чи гуна омӯҳтани усули фиқҳ роҳнамоӣ мекунад.

Аммо дар мавриди илми сарфу наҳв бошад, дар ибтидо китоби "Ал-Аҷуррумия" ва шарҳи он "Ат-Тұхфату-с-санния"-и Шайх Муҳийиддин Абдулҳамид (раҳмати Аллоҳ

таъоло бар ў бод)-ро таълим мегирад.

Сипас китоби "Қатру-н-надо ва баллу-с-садо"-и Ибни Ҳишом.

Пас аз он китоби "Алфийяту ибни молик" бо шарҳи Ибни Ақил (раҳмати Аллоҳ таъоло бар ў бод).

Шайх Ибни Усаймин (раҳмати Аллоҳ таъоло бар ў бод) гуфтааст:

Аммо дар мавриди илми наҳв, аввалан китобҳои муҳтасарро меҳонад, ба монанди китоби "Ал-Аҷуррумия", ки ин китоби муҳтасари бобаракату фоиданок аст, чунон тақсим карда шудааст, ки толибилми навомӯз метавонад онро аз худ биқунад, хоссатан, агар Аллоҳ барояш шахсеро муюссар кунад, ки онро барояш шарҳ диҳад. Баъд аз он, ўро тавсия мекунам, ки китоби "Алфийя"-и Ибни Молик (раҳмати Аллоҳ бар ў бод)-ро азёд кунад ва маънояшро бифаҳмад, зоро он "Алфийя" (ҳазорбайта)-и бобаракат аст ва дар он хайри зиёд вуҷуд дорад. Поёни сухан аз "Маҷмуъу фатово"-и Ибни Усаймин (23/376).

Ба ин китобҳо китоби дигареро, ки тафсилоти бештаре оиди бобҳои илми сарф дошта бошад, ки муаллифи "Алфийя" онро баррасӣ накардааст, изофа мекунад. Барои худ китоби осонро ихтиёр мекунад.

### Қадами саввум:

Баъд аз он, ки толибilm ба муҳимтарин олатҳои иҷтиҳод огоҳӣ пайдо намуд, ба марҳилаи омӯзиши амиқ дар шинохти ихтилофот ва роҳҳои афзал шуморидани як раъй бар раъии дигар, чӣ дар илми фиқҳ бошад, чӣ дар тафсир, ё шарҳи ҳадисҳо, шурӯъ мекунад.

Бар толибilm зарур аст, ки худро бо одобу ахлоқи толибilmӣ ороста биқунад ва дар ин бобат, дар сомонаамон дар фатвои рақами (10324 ) маълумоти васеъ зикр карда шудааст.

Аллоҳ донотар аст.